

**НАҚШИ АНЪАНАҲОИ МИЛЛӢ ДАР
ЭҲЁИ ҲУНАРҲОИ МАРДУМӢ ТАВАССУТИ
ОМӮЗИШИ ФАННИ ТАҶРИХИ ХАЛҚИ
ТОЧИК**

**РОЛЬ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ В
ВОЗРОЖДЕНИИ НАРОДНЫХ
ПРОМЫСЛОВ ЧЕРЕЗ ИЗУЧЕНИЕ
ИСТОРИИ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА
THE ROLE OF FOLK TRADITIONS IN
THE REVIVAL OF FOLK CRAFTS
THROUGH THE STUDY OF THE HISTORY
OF THE TAJIK PEOPLE**

**Маҷидзода Ҷамишед, унвончӯи ПРМ ба
номи А. Ҷомии ATT, (Тоҷикистон, Душанбе)**

**Маджидзода Джамшид, соискатель
Института развития образования имени
А.Джами АОТ (Таджикистан, Душанбе)**

**Majidzoda Jamshed, Applicant of PRM named
after A. Jami ATT (Tajikistan, Dushanbe)**

Калидвоожаҳо: ҳунармандӣ, анъанаҳо, мерос, гулдӯзӣ, кандакорӣ, гулдӯзӣ, сару либос, абрешим, дӯкон, адабиёт, фарҳанг

Дар мақолаи мазкур ба масъалаи ҳунару ҳунармандӣ, таърихи инкишифи он, санъати амалии халқи тоҷик дикӯрати маҳсус дода шуда, мавқеи анъанаҳои миллӣ дар эҳёи ҳунарҳои мардумӣ муфассал баррасӣ гардонида шудааст.

Дар мақолаи мазкур қайд карда мешавад, ки санъати амалии халқӣ ва навъҳои гуногуни он дар ҳаёти мардуми тоҷик чойгоҳи хоса дошта, як падидай муҳими фарҳанги миллии тоҷикон мебошад. Шиносоӣ бо таҳқиқоти олимони маъруф Р. Масов, Н. Нурҷонов, Ю. Якубовский, М. Рузиев ва дигарон моро ба ҳуносас меорад, ки ҳунару ҳунармандӣ дар асоси анъанаҳои миллӣ ташаккул ва ривоҷу равнақ ёфта, ҷараёни тарбияи насли наврасро дар ин рӯҳияи милли осон мегардонад. Инчунин муаллифи мақола қайд менамояд, ки таҷассуми ҳунари кандакорону ҷубтарошонро дар соҳтани табақу коса, кати милли сутунҳои зебо, маснуоти армуғонӣ, гаҳвораҳо мушоҳида кардан мумкин аст.

Ключевые слова: ремесленничество, традиции, наследие, вышивка, резьба по дереву, одежда, утварь, шёлк, ларёк, литература, культура

В статье уделено огромное внимание проблеме народных промыслов, истории и развитию народного творчества, а также отмечается важная роль национальных традиций в возрождении этих промыслов. Следует подчеркнуть, что народное творчество и разнообразные его традиции занимают особое место в жизни таджикского народа и являются главным явлением в национальной культуре таджиков. Накомство с исследованиями таких видных учёных, как академик Р. Масов, Н. Нурджанов, Ю. Якубовский, М. Рузиев и других, приводят к выводу, что творчество, основанное на национальных традициях, развивается и имеет огромное значение в деле воспитания подрастающего поколения. Также автор статьи подчёркивает, что возрождение и развитие такого промысла, как резьба по дереву, можно увидеть в изготовлении блюд, косушек, национальных топчанов, красивых колонн, подарочных изделий и колыбели.

Keywords: craftsmanship, traditions, heritage, embroidery, woodcarving, utensils, silk, stall, literature, culture

In her article the author pays particular attention to the problem dealing with national crafts, history and development of folk creation and concerned with an important role of national traditions targeted at a revival of these crafts as well. One should mention that folk creation and diversity of its traditions occupy an especial place beset with the life of people and are considered as the main phenomena in national culture of Tajiks. In the course of acquaintance with the researches of such prominent scientists as R. Masov, N. Nurdzhanov, Yu. Yakubovsky, M. Ruziyev and others she comes to the conclusion that creativity develops being grounded on national traditions. Wedding syuzanes, sheets, rugs for prayers, clothes embroidered dastarkhans are sewn manually from shreds. The author lays an emphasis upon the idea that both the revival and development of such trade as woodcarving can be seen in the production of dishes, cash desks, national trestle beds, beautiful columns, presents wares and cradles as well.

Дар Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий- Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон алакай аз 26.12.2019 омада буд: «Олимону донишмандони моро зарур аст, ки ба шинохти дурусти таърих, таргии мероси маънавӣ ва суннату ойнҳои мардумӣ низ, ки тайи асрҳо дар хотираи таърихии миллии тоҷик нақши бастаанд, таваҷҷуҳи ҷиддӣ зоҳир намоянд» [1,с.27].

Санъати ороиши амалӣ падидаи ҷолиб дар таъриҳ ва фарҳанги бисёрҷабҳаи ҳар як ҳалқу миллат, аз он ҷумла тоҷикон маҳсуб меёбад. Санъати амалӣ ва навъҳои гуногуни он дар ҳаёти мардум ҷойгоҳи хосса дошта, як падидаи муҳимми фарҳанги миллии тоҷикон мебошад. Имрӯз дар шаҳру ноҳияҳои ҷумхурияни ҳунармандони зиёде ба оғаридани асарҳои ҷолиби бадей машғуланд, аммо инкишофи навъҳои гуногуни санъати ҳалқии тоҷикон дар сатҳи қаноатбахш ҳоло ҳам қарор надорад.

Дар инкишофи ҳунарҳои санъати дастӣ муаммоҳои гуногун вучуд доранд, ҳатто бархе аз онҳо дар ноҳияҳои шимолии Тоҷикистон қариб аз байн рафтаанд. Бо шарофати соҳибистиклол гардидани Тоҷикистон, зарурати ҳалли масъалаҳои марбут ба эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ба миён омад, ки ин, пеш аз ҳама, ба санъати амалии ҳалқ мансуб аст, ки дастгирии ҳамаҷонибаро ҳоҳон аст.

Дар доираи иқдоми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон оид ба эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ дар Тоҷикистон даҳҳо мактабҳои ҳунармандон дар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ташкил шуда, ба фаъолият оғоз намуданд. Дар ин мактабҳо, аз рӯи усули анъанаҳои миллии «устод-шогирд» мавҷуд буд, ки устод шогирдонро тарбия карда, ба фаъолияти меҳнатӣ омода менамуд, ки дастранҷҳои аҷдодони гузаштаро аз насл ба насл интиқол диханд.

Ин усулро муҳаққиқ П.А.Гончарова дар радифи дигар усулҳои шогирдтайёркунӣ баррасӣ намудааст, ки таҳқиқоти ў бештар ба зардӯзӣ, яъне - яке аз ҳунарҳое, ки бештар дар байни мардум густариш доштааст, мутобиқ мебошад. Ў қайд мекунад, ки зардӯзӣ дар қадим аслан ҳунари мардон ба шумор мерафт, зоро дар рӯи матоҳои дурушту гафс, ба монанди баҳмал, сӯзан задан лозим меомад. Мисоли равшани он ёддоштҳои Зайнiddин Восифӣ мебошад, ки дар он дар бораи яке аз мардони соҳибҳунари Ҳирот - Ҳасани Зардӯз сухан меравад, ки дар саҳифаҳои таъриҳи мавҷуд аст.

Аз саҳифаҳои таърихи ҳалқи тоҷик маълум аст, ки дар аморати Бухоро фармоишгари асосии маҳсулоти зардӯзӣ дарбори амир ба ҳисоб мерафт, ки зарурати ташкил намудани устоҳонаҳоро дар назди дарбор ба миён оварда буд. П.А.Гончарова дар бораи ташкили устоҳонаҳои зардӯзӣ, тарзи қабули шогирдон, таҳсил, қасбомӯзӣ ва ҳатми шогирдон маълумотҳои арзанда пешниҳод намудааст. П. А. Гончарова дар таҳқиқотҳои хеш як қатор маросимҳои миллиро оид ба қабул кардани ҷавонон ба шогирдӣ, раванди қасбомӯзӣ ва дуогирий аз устоду ба фаъолияти мустақилонаи меҳнатӣ оғоз кардани шогирдон маълумотҳои арзишманд таъриҳӣ пешниҳод намудааст [4, с.6-8].

Дар он давра садҳо нафар зардӯзони моҳир ба дұхтани либосҳои қиматбаҳои дарбориён машғул буданд ва факат як қисми ноҷизи маҳсулоти онҳо ба бозор бароварда мешуд. Либосҳои бо зардӯзӣ ородода - чомаҳои мардона, камзулҳо, шалвороҳо, пойағзол, тасма, каллапӯш, ҷиҳози ороиши аспҳо танҳо бо фармоиши амир ва пайвандони ў омода мешуданд.

Бо мурури замон берун аз дарбор низ устоҳонаҳо ташкил шуданд, ки дар онҳо ба ҳунармандон оқсақол, яъне сардори зардӯzon роҳбари мекард. Тамоми корҳо, аз ҷумла, ҳариду фурӯши маҳсулот, қабули шогирдон танҳо бо иҷозати оқсақол иҷро мешуд. Оқсақол барои меҳнаташ музд намегирифт, ба ў факат тухфа аз тарафи дарбор супорида мешуд. Мутобиқи маълумотҳои таъриҳӣ, аъзои ташкилоти сехҳои зардӯзӣ шахсе шуда метавонист, ки курси дарозмулдат ва душвори ин ҳунарро аз усто омӯхта, барои фаъолияти мустақилона аз устодаш дуо ва ризоияти гирифта бошад [4, с.14].

П.А.Гончарова аз рафти таҳқиқотҳои хеш қайд менамояд, ки санъати зардӯзии буҳорӣ, ҳунари меросӣ ба ҳисоб мерафт, он аз бобо ба падар, аз падар ба писар мегузашт ва дар доираи як ҳонавода амалӣ мешуд. Дар ҳолати дар оила мавҷуд набудани писар, ин ҳунар ба ягон хеши наздики ҳонадон, масалан чиян ҳамчун мерос омӯзонида мешуд [4, с.15-17].

Дар замонҳои пеш аз Инқилоб, ба омӯзиши қасбу ҳунари писарбача ва дұхтарон, аз сини 10-12 солагӣ ва баъзан қалонтар ҷалб карда мешуданд. Ба шогирдӣ додани писари ҳонадон, як рӯйдоди муҳим дар ҳаёти оила ба шумор рафта, дар ин замина як қатор маросимҳо иҷро карда мешуданд. Падар ё хеши наздики писарбача дар як табақ ҳӯроки маҳсус ва ҳалвои тар гирифта, ба назди усто рафта, розигии ўро барои ба шогирдӣ қабул намудани фарзандашонро мегирифтанд. Баъди он ки усто ризоияти хешро дод, ҳузурдоштагон ҳӯрокро истеъмол

мекарданд, ки рамзи күшши кор ба хисоб мерафт ва дуои хайри онҳо ба таълим ва касбомӯзии буд.

Усто на танҳо омӯхтани хунар, балки хӯрондану пӯшонидани писарбачаро низ ба уҳда мегирифт. Мутобики маълумотҳои таъриҳӣ байни тарафайн ягон шартномаи хаттӣ баста намешуд, таълим бепул сурат мегирифт. Усто ба шогирд хунари худро ёд намедод. Дар соли якуми таҳсил писарбача, ба корҳои хона ёрӣ медод, аз ҷумла рӯбучин мекард, об мекашонд, ба бозор мерафт ва танҳо дар вақти бекорӣ ў ҳақ дошт, ки кори дӯзандагонро мушоҳида намояд. Баъди гузаштани як сол, ба шогирд иҷозат дода мешуд, ки сари дӯкони зардӯзӣ баромада нишинад. Барои иҷрои кор ба шогирд музд дода намешуд, муҳлати таълим мӯқаррар набуд ва метавонист аз 4 то 7 сол идома ёбад. Дар сарчашмаҳои таъриҳӣ маълумотҳо мавҷуданд, ки усто барои гум накардани шогирди болаёқат ўро 8-10 сол дар назди худ нигоҳ медошт.

Вақте ки шогирд майлу ҳоҳиши мустақилона кор карданро зоҳир менамуд, ба сифати миёнарав оқсақол даъват мешуд, то ки устоҳо барои озод гаштани шогирдон ризой диханд. Маросими устоталбон дар хонаи шогирд гузаронида шуда, усто ба «арвоҳи пири миёнбандон» дуо хонда, миёни шогирдро бо рӯймол баста, «Ба номи Шоҳи мардон бастам» мегуфт. Дар ин маросим, ки шогирд номи «усто»-ро мегирифт, ба муаллим «саруҷо» тухфа мешуд, яъне волидайни шогирд аз сар то по ба ў либоси нав мепӯшониданд. Ҳамчунин падару модари шогирд ба оқсақол ва ёвари ў низ тухфаҳо медоданд. Дар баъзе мавриҷҳо устодон ба шогирди камбизоат барои оғози кори мустақилона асбобҳои заруриро тақдим менамуданд [5, с. 154].

Мутобики сарчашмаҳои таъриҳӣ, дар замони мусосир ба хотири эҳси хунарҳои мардумӣ мактабҳо, донишгоҳу донишкадаҳо, сехҳо, коргоҳҳои хунармандон ташкил карда мешаванд. Ин марказҳои омӯзиши қасбу хунар дар мисоли Донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон, литсейҳои қасбӣ-техникӣ, коллеҷҳои сершумор таҳти роҳнамоии омӯзгорон ва устоҳои машҳуру боистеъдод фаъолият мебаранд. Хунарҳои дастӣ дар инсон завқи бадеиро ташаккул дода, таҳаммулу тозакориро тарбия намуда, ҷаҳонбинию дунёи маънавии инсонро ғанӣ мегардонад. Дар замони соҳибистиқлол гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурий ҳатто ба хунарҳое, ки замоне фаромӯш шуда буданд, аз нав таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, онро эҳҳо гардонид [5, с. 6-8].

Хунарҳои ҳалқӣ беҳтарин мероси таъриҳ ва санъати миллат буда, бо ҳаёт робита дошта, дар шакли хотираи иҷтимоӣ аз насл ба насл мерос гузошта мешавад. Дар ин самт масъалаву муаммоҳое ҳастанд, ки дар ҳаёти амалии инсон мавқеи баландро ноиланд. Ҳисси зебоипарастии инсонро дар бозёфтҳои бостоншиносон, ба монанди китобу дастхатҳои нодир ва мусаввараҳо, ки дар онҳо фарҳанг, хунари меъморӣ ва рассомӣ, ҳамчунин ҳусусияти рӯзгори майшии мардуми давраҳои қадим инъикос ёфтаанд, ташаккул додан мумкин аст.

Ҷомеаи инсонӣ дар давраҳои гуногун равияҳои хосро дар соҳаҳои мухталифи санъату хунар ба мерос гузошт, ки дар ҳар яке тарзи зиндагии мардум таҷассум ёфтааст. Мушоҳидаҳо собит менамоянд, ки ҳар як давраи ҳукумронии сулолаю хонадонҳо дар ороиши ашё, намунаҳои хунари меъморӣ, сару либос, ҷиҳози манзил ҳусусияти ба худ хосро ноил мебошад [6, с. 75].

Дар замони мо таҳқиқоти илмӣ дар соҳаи тарбияи ҷавонон дар руҳияи хунарҳои мардумӣ мавқеи назаррасро ишғол мекунад. Ҳадафи асосии олимон баҳодиҳӣ ва таҳлили рушди хунармандӣ ва таъсирӣ он, ба ҷавонон, омӯзонидани хунарҳои аҷдодӣ, бо такя ба хотироти иҷтимоӣ ва аз нав эҳҳо намудани он мебошад. Зарурияти инкишоф додани хунарҳои мардумиро дар мисоли меъморӣ, кулолгарӣ, мисгарӣ, заргарӣ, қолинбоғӣ, қашидадузӣ ва гайраҳо дарк намуда, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Донишкадаи санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистонро таъсис дод, ки дар ҳаёти мадании қишвар ҷои хоссаро ишғол менамояд [9, с. 3].

Наққошони тоҷик беҳтарин анъанаҳои хунармандони гузаштаро идома дода, санъати наққошрафиро тақмил дода истодаанд. Имрӯз анъанаҳои хунари наққошӣ ҳангоми бунёду ороиши биноҳои фарҳангии маърифатӣ (тараҷӯҳона, ҷойхона, масҷид, қасри фарҳанг ва ғайра) корбаст мешаванд, ки дар тарбияи зебоипарастии насли наврас мавқеи хоса дорад.

Нақшҳои тоҷиконро, ҳамчун нақшҳои дигар ҳалқҳои Осиёи Миёна ба ду гурӯҳ чудо кардан мумкин аст: якум - нақшҳои классикӣ, ки дар асрҳои миёна шакл гирифта, дар қишварҳои Шарқи мусулмонӣ, аз Мавритания, Миср, Туркия, Эрон сар карда то Ҳиндустон, Осиёи Миёна ва Туркистони Шарқӣ пайдо намудаанд мумкин аст. Онҳо дар ҳар қишвар сифатҳои хоси маҳалӣ, обу ранг ва тағсирӣ маҳсус пайдо карда бошанд ҳам, асоси он дар ҳама ҷо як хел аст. Ин нақшҳо мукаммал буда, аз гиреҳ - шаклҳои мухталифи ҳандасавӣ, ислими - расмӣ ба шакли муайян даровардаи навдаҳо, баргу гулҳо иборат мебошанд.

Нақшу нигори гурӯҳӣ якум аз оғарандагони худ - устоҳои наққош донистани фанҳои маҳсус, аз он ҷумла, илми ҳандасаро, ки дастраси ҳар кас набуд ва ба омӯхтани он солҳои дароз сарф

мешуд, талаб мекард. Ин навъи нақшу нигор бештар дар биноҳои боҳашамат, дар қандакории рӯи филизот, дар маснуоти аълосифати заргарӣ, дар ороиши дастнависҳо, ҷузгирҳо ва дигар соҳаҳои санъати амалӣ мушоҳидар дар мешуд. Накшу нигори гурӯҳи дуюм асосан анъанаҳои ҳалқии маҳаллиро инъикос менамояд [9, с.78].

Яке аз нусхаҳои маҳбуби устоҳои тоҷик «тაҳафтод» ё «ишкелбанд» мебошад, ки аз ду хати бо давраю ғулҳо гиреҳхурда иборат буда, дар замонҳои (асрҳои X-XII), кошинкорӣ, гачкорӣ, таҷкорӣ ва наққошӣ корбаст мешуд, ки онро дар санъати давраи пеш аз исломии тоҷик ёфтанд аз имкон беру наст. Он факат дар ёдгориҳои меъмории асри X ба назар мерасад. Ба андешаи муҳаққиқон, пайдоиши он эҳтимол бо истифодай хишти пухта ба сифати маводи соҳтмон ва ороиши, ё ин ки ташаккули хати «куфӣ» вобаста мебошад.

Таҷассуми ҳунарҳои миллӣ дар ороиши сару либос, чиҳози хона, муҳити зист ва ғайра мушоҳидар дар мешавад. Масалан, барои омӯзиши таърихи либос асарҳои санъати тасвирӣ, меъморӣ, адабиёт, ҳуҷҷатҳои таърихие, ки зиндагии майшии мардум ва фарҳанги давраҳои гузаштаро инъикос месозад, сарчашмаҳои асосӣ ба ҳисоб меравад. Шакл ва ҳусусияти сару либос дар ҳама давру замон фарҳанги маънавии ҳалқ, урғу одат ва муносабати мардумро ба ин ё он падидаву ҳодиса нишон медиҳад. Тағири шаклу намуди ҳамаи навъҳои либоси миллӣ ба ҳусусияти ин ё он минтақа вобаста мебошад. Аз ин рӯ, омӯзиши либоси миллӣ ва тағири шаклҳои он робитаи либосро бо таърихи этникии миллӣ ошкор месозад.

Ба тарзи либоси миллии мардуми Осиёи Миёна, аврупоиён дар асрҳои миёна таваҷҷӯҳ зохир намуда буданд. Аввалин шуда ба таснифи либоси ҳалқҳои Осиёи Миёна сайёҳон Марко Поло, Гилом Рубрук, Рюи Гонзалес таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, Марко Поло дар китоби хеш либоси мардуми қӯҳистони Помирро тасниф намуда, чунин қайд кардааст: «Дар ин ҷо одамон камонварони олидаравчаанд, бисёртар либосҳои онҳо аз пусту пашми ҳайвонот омода мешавад, ки арзиши баланд дорад, ба бар мекунанд» [4, с.12].

Дар асри XVIII ва нимаи аввали асри XIX як зумра сайёҳони русу ҳориҷӣ, аз ҷумла Ф. Ефремов, Ф. Назаров, Н. Неболсин дар бораи матоъҳои маҳаллӣ, сару либос ва шуғли мардум маълумоти ҷолибе ҷамъ оварданд. Ф. Ефремов дар баробари либоси он давраи мардуми тоҷик, оид ба кирмакпарварӣ ва тарзи зиндагонии мардум маълумоти фароҳам гирд оварда, технологияи истеҳсоли наҳи абрешимро барои истеҳсоли матоъҳои шоҳӣ маънидод намудааст. Ӯ оид ба тарроҳии куртai занона чунин менависад: «Пеш аз ҳама, дар ин сарзамин ба қулай будани курта ва сипас ба риояи одоб аҳамият дода мешавад». Бароҳат будани либос, фароҳии он, ҷинҳои зиёд доштани он ба ҳисоб гирифта шудааст, ки барои озодона нишастан монеа пеш намеорад, ҳаракатро маҳдуд намекунад, дар ҳавои гарм ба нағаскаши бадан ҳалал намерасонад [4, с. 7].

Омӯхтани таърихи сару либос, чиҳози хонаводай миллии ҳар як ҳалқу миллат, барои онҳое, ки бо таъриҳ ва фарҳанги он ҳалқу миллат шинос шудан меҳоҳанд, аз ҷумла, санъатшиносон, кормандони театр ва кинематография, рассомон ва намояндагони соҳаҳои дигари фарҳанг муҳим мебошад.

Аз тарафи дигар, дар ҷараёни шиносӣ бо ҳуҷҷатҳои таърихи либоси миллӣ, то андозае аз вижагиҳои либоси миллии ҳалқҳои дигари ҳамсоя низ оғоҳ шудан аз манфиат ҳолӣ нест. Ҳунармандони тоҷик дар инкишофи ҳунарҳои мардумӣ ва инҷунин дар тарбияи шогирдони боистеъдод саҳми босазо гузаштаанд, ки дар тайёрии касбии ҳунармандон ва омӯзгорони ояндаи санъати ороиши амалӣ накши асосӣ доранд ва мебозад.

Таҷрибаи ҷандинсолаи тадрис дар донишгоҳ ва донишкадаҳо собит менамояд, ки дар ҷараёни машгулияти ҳунарӣ дар донишҷӯён малакаи шинохтани зебоӣ ва дарки арзиши бадеии асарҳои санъати ороиши амалӣ инкишоф меёбад. Дар замони мо як қатор амалҳое, ки пештар дастӣ иҷро мешуданд, тавассути техника ва технологияи муосир иҷро карда мешаванд. Бешубҳа, хуб аст, ки донишҷӯён аз дастоварҳои ҷаҳони муосир бархурдор гардида, фаромӯш набояд кунанд, ки ҳунари анъанавии тоҷикон аз кучо сарчашма гирифтааст ва корҳои эҷодии ҳунармандон бо қадом технология оғарида шудааст ва мешавад.

Гузашта аз ин, донишҷӯёни Донишкадаи санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон бояд аз анъанаҳои ҳунармандии ҳалқи тоҷик оғоҳ бошанд, таърихи пурғановати ҳалқи тоҷикро донанд. Дар раванди таълими фанҳои таҳассусӣ - қандакорӣ, гачкорӣ, наққошӣ, қашидадӯйӣ,

кундалрезӣ, армуғонсозӣ рассомӣ, ҳайкалтарошӣ ва гайра анъанаҳои миллии халқамон самаранок истифода бурда шаванд. Инъикоси анъанаҳои миллӣ дар оғаридани осори хунарҳои мардумӣ ба инкишофи хисси худшиносӣ, ватандориву ифтихори миллӣ, инчунин такмили маҳорат мусоидат менамояд.

АДАБИЁТ:

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ, 26.12.2019.
2. Болдырев, А.Н. Тезкире Ҳасана Насори как новый источник для изучения культурной жизни Средней Азии XVI в. Тр. Отдела истории культуры и искусства Востока, гл. 3, Л., 1940 - 299 с.
3. Воронина, В. Л. Архитектура древнего Пенджикента (Результаты раскопок 1954-1959 гг.). Мат-лы исследования по археологии СССР, № 124/В.Л.Воронина.- М.- Л., 1964 - 85 с.
4. Гончарова, П.А. Санъати зардузии Бухоро. - Нашриёти «Адабиёт ва Санъат»/П.А. Гончарова.- Тошканд, 1986. - 110 с.
5. Исаев, А. Б. Таджикский костюм в контексте народной художественной культуры/А.Б. Исаев // Дисс. на соискан.ученой степени канд. искусствоведения. - М., 1992 .
6. Муродов, М. Р. Устодони санъати амалий-халкӣ (мактаби «Устод-шогирд») /М.Р.Муродов. - Душанбе, 2005. - 154 с.
7. Марко Поло.- М.,1955.- С.75.
8. Рузиев, М. Ёдгории кандакории Чоркуҳ/М.Рузиев. - Душанбе: «Дониш»,1975 - 68 с.
- 9.Пугаченкова, Г. А. Очерки искусства Средн. Азии. Древность и средневековые /Г.А.Пугаченкова, Л.И.Ремпель. - Москва, 1982. -3 с.
10. Сухарева, О. А. Опыт анализа покровов традиционной «туникообразной» среднеазиатской одежды в плане их истории и эволюции/О.А. Сухарева // Костюм народов Средней Азии. - М. : Наука, 1979. -79 с.
11. Махкамов, Д. Ҷавҳари ҳикмат/ Д.Махкамов.- Душанбе: «Сифат», 2024, 380 с.

REFERENCES:

1. Message of the President of the Republic of Tajikistan on the main directions of the internal and foreign policy of the republic, 26.12.2019.
2. Boldyrev, A.N. Tezkire Hasana Nasori as a new source for studying the cultural life of Middle Asia XVI century. Tr. Department of the history of culture and art of Vostok, ch. 3, L., 1940 - 299 p.
3. Voronina, V. L. Architecture of ancient Pendzhikent (Results of excavations 1954-1959). Mat-ly issledovaniya po archeologii USSR, No. 124/V.L. Voronina.- M.-L., 1964 - 85 p.
4. Goncharova, P.A. Art of goldsmithing of Bukhara. - Publishing house "Literature and Art" P.A. Goncharova. - Tashkent, 1986. - 110 p.
5. Isaev, A. B. Tajik costume in the context of folk art culture/A.B. Isaev // Diss. not soiskan. uchenoi gradni kand. Art studies. - M., 1992.
6. Muradov, M. R. Masters of folk art ("Master-student" school) / M.R. Muradov. - Monday, 2005. - 154 p.
7. Marco Polo.- M., 1955.- P.75.
8. Ruziev, M. Chorkuh carving monument/M.Ruziev. - Dushanbe: "Knowledge", 1975 - 68 p.
9. Pugachenkova, G. A. Essay on art Sredn. Asia. Drevnost i srednevekovye/GA Pugachenkova, LI Rempel. - Moscow, 1982. -3 p.
10. Sukhareva, O. A. Opyt analiza pokroev traditional "tunic-shaped" sredneasiatskoi odezhdy v plane ikh istorii i evolucii/O.A. Sukhareva // Costume of the people of Middle Asia. - M. : Nauka, 1979. - 79 p.
11. Makhkamov,D. The essence of wisdom / D. Makhkamov. - Dushanbe: "Sifat", 2024, 380 p.